

**МУЛОХИЗАҲО  
ОИД БА ЯК ЖАНРИ  
НОМУСТАҚИЛ ДАР АДАБИЁТ  
ВА ФАРҲАНГИ СЎФИЯ**

**РАЗМЫШЛЕНИЯ О  
НЕСБАЛАНСИРОВАННОМ ЖАНРЕ В  
ЛИТЕРАТУРЕ И СУФИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ**

**CONSIDERATIONS ON AN UNBALANCED  
GENRE IN LITERATURE AND SUFI  
CULTURE**

**Мирсаид Бахром Тоҳир, н.и.ф., доценты кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров», директори Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхонаи Асирии вилоятии Судд (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Мирсаид Бахром Тоҳир, к.ф.н., доцент кафедры таджикской современной литературы ГОУ «ХГУ имени акад. Б. Гафурова», директор Областной публичной библиотеки имени Тошходжа Асири Согдийской области (Таджикистан, Ҳуджанд)**

**Mirsaid Bahrom Tohир, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the department of Tajik modern literature SEI «KhSU named after acad. B.Gafurov», Director of the Regional Public Library named after Toshkhodzha Asiri, Sughd region (Tajikistan, Khujand)**

**Калидвоҷсаҳо:** Адабиёти сўфия, маломатия, мавлавия, тарикат, рақс, самоъ, рубоӣ, дубайтӣ, тарона, шеъри малхун, ҳарора, Мавлоно, Абӯсаид Абулҳайр, луъбатбозӣ, хаёлбозӣ, пардабозӣ

Мақола ба шарҳи як жанри номустақили адабиёту фарҳанги сўфия – ҳарора баҳшида шудааст. Муаллиф дар оғоз доир ба хусусиятҳои тарикатҳои ирфонӣ, нишонаҳои асосӣ ва анъанаву русуми сўфиён сухан ронда, истилодҳои рақсу самоъ ва майли аҳли сулукро ба жанрҳои гинони рубоиву дубайтӣ ва газал шарҳ медиҳад. Аз тадқиқот бармеояд, ки маҷlisҳои рақсу самои сўфиёна дар заминаи суруду мусиқии хос сурат гирифта, боиси маҷlisорои ин қавми озода мегардидааст. Дар баробари ин, шеъру суруд ё суханеро, ки боиси гармии маҷlisи рақс ва шӯру ваҷди сўфиён мегардидааст, ҳарора ном доштааст. Дар мақола маъниҳои зиёди лугавии ин мағҳум, пешини корбурди он дар адабиёти ирфонӣ, ёдкарди он дар газалҳо ва «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ ҳамаҷиҳата тавзех ёфтааст. Аз баррасиҳои муаллиф маълум мегардад, ки тадриҷан ин жанр ба санъати театри ҳалқӣ оmezish ёфта, ба маҳфили ширинкориву пардабозӣ мубаддал мешавад.

**Ключевые слова:** суфийская литература, маломатия, мавлавия, тарикат, танец, Самоа, рубаи, двустшие, Тарна, поэзия малхун, ҳарора, Мавлана, Абусаид Абулҳайр, кукловодство, мистика, занавес.

Статья посвящена рассмотрению одного из жанров суфийской литературы – ҳарора (ҳарора). Автор предваряет статью характеристикой мистических орденов, основных элементов и обычая суфиеев, а затем приступает к комментированию терминологии танца и радения ('само'), и объясняет тяготение саликов к таким лирическим жанрам, как рубаи, четверостишие и газель. Исследование показывает, что собрание суфиеев с целью песнопений, отправления зикра и радений «само» происходит посредством особых песнопений и музыки, способствующих доведению мистиков до экстаза. Вместе с тем, стихотворения, песни или речи, оживляющие собрание суфиеев и приводящие их в упоение, назывались ҳарора. В статье подробно охарактеризованы лексические значения этого понятия, особенности его использования в мистической литературе, а также в газелях и «Маснави ма'navi» Мевлана Джелалуддина Балхи. Научные изыскания автора показывают, что постепенно этот жанр, слившись с народным театром, начинает использоваться в выступлении шутов и балагуров.

**Keywords:** mystical literature, malomatya, maulavia, tarikat, dance, quatrain, couplet, song, melodious poem, fast, Mevlana, Abusaid Abulhayr, playing games, fantasy, blanket play

The article is dedicated to the description of a unique genre of Sufi literature and culture - harara (ҳарора). The author begins by describing the peculiarities of the mystical orders, the basic signs and customs of Sufis, the terminology of dance and samo', and explains the suluk's penchant for the genres of rubai, quatrains, and ghazals. Research shows that Sufi dancing and samo' gatherings take place against a backdrop of special songs and music that evoke the gatherings of this noble group. Thus the poem, song, or speech that evokes the heat of the dance meeting and the indignation of the Sufis was called harara

(*χаропа*). The article explains in detail the multiple lexical meanings of this concept, its previous use in mystical literature, and comprehensively explains the references in the ghazals and Mevlana Jalaluddin Balkhi's "Masnavi-ye-Ma'navi". From the author's considerations, it emerges that gradually this genre merged with the art of folk theater and turned into circles of fun and amusement.

Рушду интишори адабиёти сўфия дар давоми садсолаҳо боиси пайдоиши истилоҳу таъбирхои фаровон ва русуму анъанаҳои хос гардида, фарҳанги хосеро низ ба вучуд овардааст. Баъди сипарӣ шудани марҳалай ташаккули ин ё он ҷараёни тасаввуғӣ қоидаву қонунҳои маҳсуси ин равия таҳаввул мепазиранд, ки бо нишонаҳои худ аз маслаку ҷараёнҳои дигар тафовут доранд. Масалан, дар ҳусуси маломатиён мавлавишиноси машҳури турк Абдулбокии Гулпинорлӣ дар китоби «Мавлавия баъд аз Мавлоно» чунин менависад: «Тардид нест ин ойин (маломатия-М.Б.), ки бо тарошидани чанд тор мӯ ба қайчӣ аз зулф, сунбул, риш, абрувон ва ё аз миёни ду абру амали мешудааст аз қаландария, ки бо тег мӯи сару сабил ва ришу абрувонро метарошидаанд, ба мавлавия роҳ пайдо кардааст. Чунонки ҳамин ойин ба тариқатҳои сухравардияву бектошия низ аз ҳамон маншаъ ворид шудааст» [3, с.237].

Моҳияти маслаки маломатияро соҳиби аввалин рисолаи ирфонӣ ба забони форсии тоҷикӣ Абулҳасан Алӣ ибни Усмон Ҷуллобии Ҳучвирии Ғазнавӣ бо овардани чанд ҳикоят аз рӯзгори машоҳи кибори сўфия тавзех додааст. Муаллифи «Қашф-ул-маҳҷуб» дар оғози боби маломат навиштааст, ки аз миёни муслимин аввалин касе ба маломати ҳалқ гирифтот шуд, Пайгомбари Ҳудо – Ҳазрати Муҳаммад (с) буд: «Ва Расул, алайҳиссалом, ки муқтадову имоми аҳли ҳақ буд ва пешрави муҳиббон, то бурҳони Ҳаққ бар вай пайдо наомада буд ва ваҳӣ бад-ӯ напайваста, ба наздики ҳама некном буду бузург. Ва ҷун ҳильъати дӯстӣ дар сари вай афканданд, ҳалқ забони маломат бад-ӯ дароз карданд. Гурӯҳе гуфтанд: «Қоҳин аст». Ва гурӯҳе гуфтанд: «Шоир аст». Ва гурӯҳе гуфтанд: «Қозиб аст». Ва гурӯҳе гуфтанд: «Маҷнун аст» ва монанди ин. Ҳудой, азза ва ҷалла, сифати мӯъминон карду гуфт: «Эшон аз маломати маломаткунандагон натарсанд», лиқавлиҳи таъоло: «Ва ло йаҳофуна лавмати лоимин золика фазлу-л-Лоҳи йутиҳи ман йашоъу ва-л-Лоҳу восиъун ъалимун» (сурай Моида, ояти 54) [7, с.85].

Аз ин рӯ, маломатиёнро дар ин замина расме будааст, ки зоҳири худро қобили маломат менамудаанд, то дар назди ҳалқ ҳақиқир бошанду дар назди Ҳолиқ азиз.

Назири ҳамин вижагӣ дар меҳвари таълимоти аҳли ишроқ қарор гирифтааст. Дар бахши тавзехоти нашри тоҷикистонии китоби «Чустучӯ дар тасаввуғи Эрон»-и Абдулхусайнӣ Зарринкӯб, ки «Гузидай нукот» номида шудааст, мақсади ҷараёни дигари ирфонӣ – ишроқия гиромидошти нур ташрех ёфта, маърифати нурулланвор ва ҷойгоҳи он дар замину осмон асоси таълимоти ин равия маънидод шудааст [4, с.369]. Яъне нур оғози ҳаракат буда, Шиҳобуддини Сухравардӣ дар таълимоти ишроқияи худ меоварад, ки олами қавну фасод, ҷамодоту набототу ҳайвонот дар натиҷаи пайвастагии моддаҳо ҳаст шуда, пайваста ба сӯи камолот ҳаракат мекунанд. Қувваи ҳаракатдиҳандай инсон ба суи камолоти маънавию ақлонӣ нағси нотиҷа мебошад.

Мавлавиён бошанд, дар маҷлиси рақсу самоъ саодати равониро эҳсос намуда, шарти интиҳоби муридро дар амалҳое, ки ў бояд бидуни нуқсу эътирозу қароҳият дар давоми 1001 рӯз иҷро намояд, муқаррар карда буданд.

Ҳамин гуна, метавон дар ҳусуси ҷараёнҳои дигари ирfonӣ андеша ронд, ки ҳар қадоме таълимоти русуми ба худ хос доштанд. Бехуда ҳам нест, ки сўфиёну орифонро хосон ё аҳли ҳусусият номидаанд, зоро ҷузъи асосии рафттору кирдори онҳо аз аъмоли муқаррарии одамон имтиёз дорад.

Дар таомули мутасаввиға ҳатто баъзе аз қалимаву мағҳумҳои маъмулию одии иҷтимоӣ низ, мисли маломат, гайбат, ҳузур, ҳавф, умед, ҷамъ, тафриқа, фано, бақо ва гузашти вақт ба арқону мақомоти ирfonӣ табдил ёфтанд. Ё самоъ, ки лафзи арабӣ буда, маънои шуниданро дорад, баъди вуруд ба муомалоти сўфиён номи маросими хос дониста шуд. Ҳамчунин, рақс ҳам дар заминai шуниданi (самои) матнҳои гуногуни манзум ва мусиқӣ ба анъанаи орифона бадал гардид. Маснавӣ, ки аслан як жанри ғиной ба шумор меравад, ҳамчун унвони шартӣ ҷои достон ё ҳамосаро дар адаби сўфия ишғол кард.

Ин далелҳо бозгӯи онанд, ки тадриҷан тасаввуғ ҳамчун ҷузъи фарҳанги ҳалқҳои мусалмон ва ҷаҳоншиносии мустақил тавонист, ки соҳтору русуми хоси худро падид оварад.

Бегумон, дар густариши тасаввуғ миёни хосу ом анвои манзуми адабӣ, бавижа дубайтию рубой ва газалу маснавӣ нақши муҳим доранд. Дар баррасиҳои олимони суханшинос перомуни таърихи зуҳури ин жанрҳои адабӣ ва ҳусусиятҳои соҳториву дарунмояҳои онҳо мулоҳизоти гуногун ба назар мерасанд. Баҳсҳо бештар дар ҳусуси пешинai таърихии рубой ва дубайтий сурат гирифтаанд.

Шамси Қайси Розӣ дар китоби машҳури худ «ал-Муъзам» доир ба пайдоиши жанри рубой ривояти зеринро меоварад: «Ва яке аз мутақаддимони шуарои Аҷам ва пиндорам Рӯдакӣ аз навъи ахраму ахраби баҳр (яъне баҳри ҳазаҷ) вазне таҳриҷ кардааст, ки онро рубой хонанд. Алҳақ, вазне мақбул ва шеъре мустализзу (ширину) матбӯъ аст ва аз ин ҷиҳат аксари нуфуси нағисро бад-он рағbat аст ва бештари тибои салимро бад-он майл» [6, с.95].

Дар идомаи ин гуфткор Шамси Қайси Розӣ сабаби ихтирои ин шеърро ба воқеае пайванд медиҳад. Гӯё дар айёми ид Рӯдакӣ аз ҷашингоҳи шаҳри Фазнин мегузашт. Мардум ба ҳар навъи бозиву ширикориҳо машғул буданд. Кӯдаке сабукҳаракату ҷолок ҳангоми гирдаконбозӣ (ҷормағзбозӣ) ба шевай саҷъи мутавозин сухан мегуфт ва «дар омаду шуд тамоиле мекард ва дар гуфту шунуд шамоиле менамуд» [6, с.95].

Вақте вай ҷандона ҷормағзро ба сӯи баландӣ андоҳт, яке аз он ба санги сиёҳи бозӣ барҳӯрда, ба қафо омад, дарҳол қӯдак «аз сари закои табъ ва сафои қариҳат (истеъдод)» гуфт:

Ғалтон – ғалтон ҳамеравад то буни ку.

Шоир (Рӯдакӣ)-ро ин ҳол ва ин сухан хуш омад ва онро дар мизони арӯз баркашид. Сухани қӯдак ба байти ҳазаҷ муносиб афтод.

Агар бар мабнои ин ривоят ихтироъкори жанри рубоиро устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ баршумарем, пас яқин мешавад, ки навъи шеър ҳоси форсигӯён аст.

Ҳамзамон, Шамси Қайси Розӣ мегӯяд, ки ҳар гуна вазне, ки баъди назарияҳои арӯзии Ҳалил ибни Аҳмад эҷод шудаанд, баробари вазни рубой ширину писандида нест.

Дар мавриди тафовути рубоии тоҷикӣ аз ин навъ шеъри арабӣ, инчунин аз корбурди дертари он дар адабиёти араб Шамси Қайси Розӣ мегӯяд: «Ва одат чун рафтааст, ки ҳар чи аз ин ҷинс бар аబёти тозӣ созанд, онро қавл (навъе аз суруд) хонанд ва ҳар чи бар мӯқаттаоти порсӣ бошад, онро газал хонанд. Аҳли дониш малҳуноти (лаҳнҳои) ин вазнро **тарона** ном карданد ва **шеъри муҷарради** онро **дубайтӣ** хонданд, барои он ки бинои он бар ду байт беш нест ва мустаъраба онро рубой хонданд, аз баҳри он ки ҳазаҷ дар ашъори араб **мураббаъулаҷзо** (чаҳорпора) омадааст. Пас ҳар байт аз ин вазн ду байти арабӣ бошад, лекин дар ҳукми он ки зиҳофе, ки дар ин вазн мустаъмал аст, дар ашъори араб набудааст. Дар қадим бар ин вазн **шеъри тозӣ нағуфтаанд** ва акнун мӯҳаддисони арбоби табъ бар он иқболе тамом кардаанд ва рубоиёти тозӣ дар ҳама билоди араб шоёъу (пахну) мутадовил гаштааст» [6, с.97].

Бояд таъкид дошт, ки дар аксари лугатномаҳои истилоҳи «шеъри муҷарrad»-ро «шеъри содаву орӣ аз алҳони (савтҳои) мусиқӣ» номиданд. Дар мӯқобили ин истилоҳ **«шеъри малҳун»** шеъри дорои савту оҳанг ва аз назари лаҳн ҷаззоб ба кор гирифта шудааст (мазмунан аз матни электронии «Лугатномаи Дехҳудо» ва «Фарҳанги форсӣ»-и Муҳаммади Муин).

Аз ин баррасиҳо наметавон ба ҳулоаси ниҳоии «шеъри белаҳн» будани дубайтии форсии тоҷикӣ расид, яъне жанри дубайтӣ дар адабиёти тоҷик дорои лаҳн аст.

Зикри ин нукта мӯҳим аст, ки дар маҳфилҳои рақсу самои сӯфиёни Абӯсаиди Абулхайр ва Мавлоно Ҷалолиддини Балхиву пайравонаш бо мусиқӣ рубоиву газал меҳонданд. Рубой ва газал ду жанри мутантан ва ошиқонае ҳастанд, ки аз анвои малҳуни маҳофили сӯфиёна ба шумор мераванд.

Шояд ба ин андешаҳои мо гуфтаи дигари соҳиби «ал-Муъзам» худ посухи хубест, зеро ӯ менависад, ки оҳангӣ рубоиву дубайtӣ гоҳо метавонад зану мардру мачзуб созад, бо сози тарона мафтун намояд ва гоҳо аз одоби башарияту шариат берун орад. Аз ин рӯ, мӯаллифи китobi ёдшуда аз ин анвои шеър «ҳавф» мебарад ва аз зуҳури бешармии одамиён, баҳусус, занон «метарсад» [6, с.96].

Дубайтиро арабҳо бо дарназардошти шеъри маъруф дар адабиёти паҳлавӣ **«фаҳлавиёт»** меҳондаанд, яъне манзури онҳо аз ин истилоҳ шеъри мустаъмал дар забони паҳлавист. Донишманди эронӣ Сируси Шамисо менависад, ки «дубайтиҳои асил ба лаҳаҷоти маҳалӣ (фаҳлавӣ) аст ва, аз ин рӯ, ба дубайтиҳо «фаҳлавиёт» низ гӯянд» [8, с.312]. Аз ин сухан маълум мешавад, ки мағҳуми фаҳлавиёт гоҳо чун муродифи эҷодиёти шифоҳӣ низ ба кор меравад.

Ҳамчунин, мӯҳаққиқи мазкур дар баробари зикри маъруфияти дубайтиҳои Бобо Тоҳир ва Фоизи Даҳтистонӣ таъкид месозад, ки бештар ин навъ шеърро гӯяндагони номаълум, мисли рустоиёну шубонон суродаанд [8, с.312].

Аз сарчашмаҳои адабии ирфонӣ бармеояд, ки дар миёни сӯфиён як навъ шеъре низ маъруф буд, ки **ҳарора** (حراره) ном дошт. Ҳарчанд дар ягон асар дар ҳусуси соҳтору тарҳи он намунаи равшане ба даст намеояд, вале номи ин истилоҳ ба такрор ёд мешавад.

Дехҳудо низ дар заминаи фарҳангномаҳои мұтабар маъниву мағҳумҳои дигари ҳарораро, чун «ракс кардан», «тоб додан», «ракс кардан ва тоб додан дафро аз оташ», «овозе, ки аз ҷандоз соз ва ҷанд ҳалқ яқмарtaba барояд», «ғавғои мардум», «таронаи ҷанд нафар, ки як овозу як

ҳалқ бо ҳам хонанд», «оҳанге аз мусиқӣ» овардааст. Ҳамзамон ў калимаи «ҳарорагӯй»-ро низ дар идомаи ин мағҳум ба маъниҳои «таронасоз», «таснифсоз», «таснифсарой», «зочил», «заччол», «вашшоҳ» ва «мувашшах» ташрех додааст.

Дар «Фарҳанги Амид» ҳарора ба се маъний тавзех ёфтааст. 1. Қавл, тасниф, тарона. 2. Ваҷд, тараб, шӯр ва ҳоли сӯфиён. 3. Овозе, ки дастчамъӣ хонда мешавад (матни электронии фарҳангномаҳо).

Бархе бар ин назаранд, ки гӯё дар даврони қадим ҳар шеъре, ки дар сари забони кӯдакон буд ва хамаи одамон медонистанду меҳонданд, ҳарора ном дошт. Аз ҷумла, аз рӯи доираи истифода муҳаққиқон ҳамон шеъре, ки мардуми Балх дар тамасхури Асад ибни Абдуллоҳ пас аз шикасти ў дар соли 725 гуфта буданд, ҳарора унвон додаанд:

*Аз Ҳуталон омадия,  
Ба рӯ табоҳ омадия.  
Овора боз омадия,  
Ҳашанг низор омадия.*

Муаллифи мақолаи муҳташами «Адабиёти тоҷик» М.Шукуров дар «Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» ин таронаро бо номи «Суруди Балхиён» зикр кардааст [9, с.73].

Ҳарора шеъру таронаест, ки ба ҳарорату ҳолати ваҷди сӯфиён пайванд мегирад. Маъмулан баъди навохтани даф, доира, табл, ҷанг ё дигар василаҳои мусиқӣ сӯфиён ба пойкӯбиву дастҷунбонӣ оғоз менамуданд ва баробар як пора шеър ё чанд байтро месуруданд. Гӯё ҳангоми ба ҷӯбу ҷизҳои дигар низ зарба задан оҳанге пайдо мешуд, сӯфиён фавран тартиби самоъ мекарданд ва ҳарора меҳонданд.

Дар ғазалиёт ва «Маснавии маънавӣ»- и Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ба дурустӣ фаҳмида мешавад, ки ҳарора як навъ шеърест, ки боиси шӯру ҳаяҷони хоси аҳли хонақоҳ мегардидааст.

Дар ғазале, ки бо матлаи зерин оғоз шудааст:

*Ҳала баҳре шаву даррав, макун аз дур назора,  
Ки бувад дар таки дарё кафу дарё ба канора  
байте дигар низ ҳаст, ки ба маъни ин мағҳум ишора менамояд:*

*Ту ҳама рӯз бирақсӣ пайи тутмочу ҳарира,  
Ту чӣ донӣ ҳаваси дил пайи ин байту ҳарора [5, с.152].*

МО дар ғазали дигари Мавлоно дақиқан меҳонем, ки манзури ў аз «ҳарора» ҳамон шеъри маҳсусест, ки сӯфиён дар маҳофили хеш месароянд:

*Андар масоф моро дар пеши рӯ сипар не,  
В-андар самоъ моро аз ною даф ҳабар не...  
Не-не, ки Зухра чӣ б-вад, чун Шамс очиз омад,  
Дархурди ин ҳарора дар ҳеч ҷангу ҳ(в)ар не [5, с.190].*

Дар дафтари дуюми «Маснавии маънавӣ» дар ҳикояти «Фурӯҳтани сӯфиён баҳимаи мусоғирро ҷиҳати самоъ», ки басо ҷолиб аст, аз ҳарора ҳамчун як навъ ё як пораи шеъре ёд мешавад. Ҳарора дар ин анҷуман боиси шодмониву кафзаний ва дағзании аҳли маҷлис мегардад. Барои он ки сароғози масъала рӯшан гардад, мо аз баҳши аввали ҳикоят ҷанд байт меоварем:

*Сӯфие аз хонақоҳ аз раҳ расид,  
Марқаби ҳуд бурду дар охур қашид.  
Обакаши доду алаф аз дасти хеш,  
На чун он сӯфӣ, ки мо гуфтем пеши.  
Эҳтиёташи кард аз саҳву ҳубот,  
Чун қазо ояд, чӣ суд аз эҳтиёт?  
Сӯфиён тақсир буданду фақир,  
«Кода фақрун ан яқун қуфран ябир».  
Эй тавонгар, ки ту серӣ, ҳин маҳанд.  
Бар қажсии он фақири дардманد.  
Аз сари тақсир он сӯфирама,  
Ҳарфурӯйӣ даргирифтанд он ҳама.  
К-аз зарурат ҳаст мурдоре мубоҳ,  
Бар фасоде, к-аз зарурат шуд салоҳ [2, с.132].*

Баъд аз ин маслиҳат сӯфиён ҳарро фурӯҳтанд ва пули аз он ба даст омадаро барои тартиби самоъ сарф карданд. Соҳиби ҳар марди мусоғир буд ва аз роҳи дароз ба ин манзил расида. Чун

дид, ки сўфиён ўро иззату эҳтиром мекунанд, хушаш омад. Вай ба худ андешид, ки агар имшаб айшу тараб накунам, пас чунин шодиҳо кай хоҳам кард?

Вақте дуди матбах боло гирифт, иштиёки сўфиён дучанд гардид ва онҳо ба рақсу дастафшонӣ шурӯъ кардан:

*Чун самоъ омад зи аввал то карон,  
Мутриб оғозид бо зарби гарон:  
«Ҳар бирафту ҳар бирафт» оғоз кард,  
З-ин ҳарора ҷумларо анбоз кард.  
З-ин ҳарора пойқӯбон то сахар,  
Кафзанон: «Ҳар рафту ҳар рафт, эй писар» [2, с.133].*

Рӯз марди мусоғир аз ҳучра берун шуд ва қасди идомаи сафар намуд. Вақте ба оғил даромад, хари худро наёфт ва ба ходим рӯй овард, ки: «Ман хари худ ба ту амонат дода будам ва чаро бар амонат хиёнат кардӣ?» Ходим гуфт, ки: «Он гурӯхи касиреро, ки шаб дидӣ, якбора омаданду хари ту гирифтанду фурӯхтанд. Ман аз тарси одами зиёд ҳеч коре карда натавонистам. Ҳоло сўфиён ҳама ба ҳар тараф пароканда шуданд ва ту ҳеч касро ёфта наметавонӣ, ки товони хари туро бидихад. Зоро айби ту буд, ки ҳангоми самоъ аз ҳама бозавқтар «ҳар бирафт» мегуфтӣ, ман гумон кардам, ки ту аз асли воқеа огоҳӣ ва худ марди орифӣ! Акнун пеши қозӣ рафтанду касеро муттаҳам кардан суде надорад».

Бояд ёдовар шуд, ки ҷумлаи «ҳар рафт» дар гуфтугӯи омиёна маънни «ҳар савдо шуд» ё «ҳар ба савдо рафт»-ро низ медиҳад. Аҷобат дар он ки марди аз роҳ расида дар гармии самоъ худ низ нафаҳмид, ки ўву дигарон чӣ мегӯянд, чун асли сухан ба вай тааллук дошт.

Баъди шунидани ҷавоби ходим соҳиби ҳар – сўфиӣ мусоғир лаб ба афсӯсу шеван боз кард:

*Гуфт: «Онро ҷумла мегуфтанд ҳ(в)аши,  
Мар маро ҳам завқ омад, гуфтанаши.  
Мар маро тақлидашон барбод дод,  
Ки дусад лаънат бар он тақлид бод» [2, с.133].*

Аз ин қисса равшан мешавад, ки сурудани ҳарора он қадар ҷозиба дорад, ки бинандаро ба ҳалқаи самоъ мекашад ва ўро маҷзуб месозад.

Шарҳи намунаи ёдшуда маънои онро надорад, ки сўфиён дар маҷлисҳои хеш ҳамчун ҳарора чунин суханҳои омиёна ва зоҳирон хориҷи ахлоқро меҳонданд. Мавлавӣ дар зимни ҳикоят сўфиёни шикамбораро мазаммат мекунад ва мегӯяд, ки ҳама лоиқи номи сўфиӣ воқеӣ нестанд:

*Дер ёбад сўфӣ оз аз рӯзгор,  
З-он сабаб сўфӣ буваҳд бисёрҳор.  
Ҷуз магар он сўфие, к-аз нури Ҳақ  
Сер ҳӯрд, ў фориг аст аз нанги дақ.  
Аз ҳазорон андаке з-ин сўфиянд,  
Боқиён дар давлати ў мезиянд [2, с.133].*

Пас, бояд чунин ҳулоса кард, ки гоҳо тартиби маҷлиси самоъ барои «сўфиёнамоён» воситай баровардани ҳоҳиҳҳои нафсонӣ ба шумор мерафтааст.

Дар оғози ҳикояте аз дафтари шашум меҳонем, ки Мавлоно байни ғазал ва ҳарора тафовут мегузорад:

*Ҷазби самъ аст, ар касеро ҳуши лабест,  
Гармиву ҷидди муаллим аз сабист.  
Чангиеро, к-ӯ навозад бисту чор,  
Чун наёбад гӯши, гардад чангбор.  
На ҳарора ёдаи ояд, на газал,  
На даҳ ангушташи бичунбад, на амал [2, с.601].*

Моҳияти гуфтори Мавлоно моро ба ин қарор меоварад, ки ҳарора маҷмӯи шеъру хитобаҳои хоси сўфиёна аст, ки таҳти оҳанги маҳсус бо ҳамсароии тамоми иштирокчиёни маҷлиси самоъ садо медиҳад. Гӯё дар ҳарора авчи суруду оҳанги маҷлис, ки мо имрӯз дар шеъру сурудҳо нақарот меномем, ифода мейёбад.

Адабиётшиноси маъруфи эронӣ Муҳаммад Ризо Шафеии Кадканӣ дар шарҳи байти зерини «Мантиқ-ут-тайр»:

*Гар ба шоҳӣ сарфарозӣ мекунӣ,  
Тифли роҳӣ, пардабозӣ мекунӣ [1, с.330].*

вожаи «пардабозӣ»-ро муфассал маънидод менамояд. Вай дар заминаи тадқиқоти олими мисрӣ Аҳмади Темурпошшо (1288-1328 ҳ.к.) ва ҷустуҷӯҳои пажӯҳишгари эронӣ Аббос Зарёби Ҳуйӣ менависад, ки «ҳаёлбозӣ» дар бисёр кишварҳо, аз ҷумла Мисри замони Айюбиён машҳур

будааст. Бозии мазкур як навъ намоиши театриро ифода мекард ва тамошбини зиёд дошт. «Хаёлбозӣ» ё ба гунаи арабӣ «Хиёл-уз-зилл» («Сояи хаёл») дар Эрону Хурросон «Луъбатбозӣ» ё «Хаёлбозӣ» ном дошт. Қабл аз шурӯи намоиш даф мезаданд ва барои ҳар табакаи меҳнатӣ ё касбу кор, мисли нонпазону қассобон, оҳангарон, заргарон, донишмандон, қориён, сӯфиён ва гурӯҳҳои дигари иҷтимоӣ суруде ё ҳарорае меҳонданд. Дастанамъӣ хондани суруду ҳарора аз шартҳои асосии ин намоиш ба шумор мерафтанд.

Гурӯҳи хоси луъбатбозон бо ҳоҳиши сокинон ба ин ё он маҳаллаву шаҳру дехот мерафтанд ва намоишҳо нишон медоданд. Луъбатбозон дар гурӯҳи худ қавволон, яъне овозхонон низ доштанд, ки бо овози хуш суруду ҳарораҳо меҳонданд. Гӯё қавволон устодони мусиқӣ ва оҳангозони машҳури замони худ ба шумор меомаданд.

Устод Кадканӣ аз «мақомоти кӯҳан ва навёфтаи сӯфии овозадор Абӯсаиди Абулхайр» (357-440 ҳ./967-1048 м.) ҳикоятиро меоварад: «Ва гӯянд як рӯз (Шайх Абӯсаид) мегузашт ва ҷамоате луъбатбозон хиёлбозӣ мекарданд ва даф мезаданд. Шайх ҳодимро бигуфт: «Бигӯй, то имшаб ба ҳонақоҳ оянд». Ба шаб ба ҳонақоҳ омаданд ва парда дарbastанд ва самоъ оғоз карданд. Як-як хиёлро бурун меоварданд: ҳаббозону қассобон ва оҳангарону донишмандон ва мукриёну сӯфиён. Ва ҳар қавмеро ҷудогона байте ниҳода буданд. Дармехостанд ва бо қавволон мегуфтанд. Ва охир ҳама сӯфиёнро ба дар оварданд ва гуфтанд: «Ин бигӯед: Ҷоа рийху фил қафас, ҷоа рийху фил қафас». Шайх ин бишнид ва вақти ўхш гашт. Барҳост ва гирд дармегашт ва мегуфт: «Ҷоа рийху фил қафас» (Тарҷума: Омад он бод, ки дар қафас кардаанд) (1, 635-639).

Аз баррасиҳо маълум мегардад, ки ахли тасаввуф ба ашъори ҳушлаҳну пуроҳанг, чун рубоиву ғазал рағбати зиёд дошта, бо истифодаи асбоби мусиқӣ ин навъ ашъорро меҳонданду мачолиси раксу самоъ барпо менамуданд. Дар авчи маҷлиси шеърҳонӣ як руҳн ё як мисраи шеъру тарона боиси афзудани ҳолати ваҷди сӯфиён мегардид, ки он ҳарора ном дошт ва таронаву оҳангҳои ҳонақоҳиро тамомият мебахшид. Ин ҷамъи вораста ва таалуқоти дунёиро яксӯгузошта тавассути ҳарора дар кори худ гарм шуда, ҳама гирумони иҷтимоиро фаромӯш мекарданд.

Далелҳову матолиби таҳлилкардаи муҳаққиқони таърихи адабиёт ва мардумшиносӣ равшан месозанд, ки бо гузашти вақт ҳарора аз доираи истифодаи сӯфиён берун омад ва комилан ба жанри фолклорӣ табдил шуда, дертар то андозае арзиши худро низ аз даст дод. Дар ҷанд қарни ахир ҳарора аз қоидаҳои маъмулии худ маҳрум гардида, ба намоишҳои парокардаи ширинкорон табдил ёфта, дар он оҳангӣ ҳазлу истеҳзо мавқеи бештар пайдо кард.

#### АДАБИЁТ:

1. Аттор, Фаридуддин Муҳаммад ибни Иброҳими Нишобурӣ. Мантиқу-т-тайр. Муқаддима, тасҳех ва таълиқоти дуктур Муҳаммад Ризо Шафеии Кадканӣ. – Техрон: Суҳан, 1384. – 904 с.
2. Балҳӣ, Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад. Маснавии маънавӣ. – Техрон: нашри Замон, 2001. – 728 с.
3. Гулпинорлӣ, Абдулбоқӣ. Мавлавия баъд аз Мавлоно. Тарҷумаи дуктур Тавғиқ Субҳонӣ. – Техрон: Инишшороти Кайҳон, Чопи аввал, 1366. – 744 с.
4. Зарринқӯб, Абдулхусайн. Ҷустучӯ дар тасаввуфи Эрон. – Душанбе: Ирфон, 1992. - 398 с.
5. Мавлавӣ, Ҷалолиддин Муҳаммад ибни Муҳаммад. Қулиёти Шамс ё Девони кабир: муштамил бар қасоиду ғазалиёт ва муқаттаоти форсиву арабӣ ва тарҷеоту муламмаот. Ҷузъи 6. Чопи ҷаҳорум. Тасҳехот ва ҳавошии Бадеъуззамони Фурӯзонфар. – Техрон: Амири Қабир, 1378. – 323 с.
6. Розӣ, Шамси Қайс. Ал-мӯъчам. Муаллифи сарсухану тавзехот ва ҳозиркунандай чоп Урбатулло Тоиров. – Душанбе: Адиб, 1991. – 464 с.
7. Ҳӯҷвирӣ, Алӣ ибни Усмон. Қашғ-ул-маҳҷӯб. Муқаддима, тасҳеху таълиқоти Маҳмуди Обидӣ. – Техрон: Суруш, 1383. – 1154 с.
8. Шамисо, Сирус. Анвои адабӣ. – Техрон: Ромин, 1373. – 344 с.
9. Шукуров, М. Адабиёти тоҷик / Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик [Матн]: Иборат аз 3 ҷилд. Ҷилди 3. РАВЗАНА-ҔУРАЕВ/ Сармуҳаррир А.Қурбонов. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик, 2004. – 524 с. бо тасвири, 2 варақ тасвири. – С.70-98.

**REFERENCES:**

1. Attar, Fariduddin Muhammad ibn Ibrahim Nishaburi. Mantiq-ut-tayr. Introduction, revision and commentary by Dr. Muhammad Reza Shafi'i Kadkani. – Tehran: Suhan, 1384. – 904 p.
2. Balkhi, Mawlana Jalaluddin Muhammad. Spiritual Masnavi. – Tehran: Zaman Publishing House, 2001. – 728 p.
3. Gulpinarli, Abdulbaqi. Mawlawiya after Mawlana. Translation by Dr. Tawfiq Subhani. – Tehran: Kayhan Publishing House, First Edition, 1366. – 744 p.
4. Zarrinkoob, Abdulhossein. Search in Iranian Sufism. – Dushanbe: Irfan, 1992. - 398 p.
5. Mawlavi, Jalaluddin Muhammad ibn Muhammad. The Complete Works of Shams or the Great Divan: Including Persian and Arabic Qasa'ids, Ghazals, and Translations and Translations. Part 6. Fourth Edition. Corrections and Additions by Bade'uzzaman Furuzanfar. – Tehran: Amiri Kabir, 1378. – 323 p.
6. Razi, Shamsi Qays. Al-Mu'jam. Author of the introduction and commentary and editor Urbatullo Toirov. – Dushanbe: Adib, 1991. – 464 p.
7. Hujviri, Ali ibn Usman. Kashf-ul-Mahjub. Introduction, corrections and comments by Mahmud Obidi. – Tehran: Sorush, 1383. – 1154 p.
8. Shamiso, Sirus. Literary style. – Tehran: Romin, 1373. – 344 p.
9. Shukurov, M. Tajik literature / Encyclopedia of Tajik literature and art [Text]: Consists of 3 volumes. Volume 3. RAVZANA-JURAEV/ Editor-in-chief A.Kurbanov. – Dushanbe: Scientific editorial office of the Tajik National Encyclopedia, 2004. – 524 p. with illustrations, 2 sheets of illustrations. – P.70-98.